

**Стратегияи муносибат ба танзими байналмилалии маводҳои химиявӣ ва
Ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи глобалӣ системаи тансиф ва тамғагузории маводҳои
химиявӣ дар Тоҷикистон**

**Стратегический подход к международному регулированию химических
веществ и Гармонизированная на глобальном уровне система
классификации и маркировки
химических веществ в Таджикистане**



Душанбе 2014

**Дастгирии СМТБМХ ва амалисозии стратегияи СГС дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

СМТБМХ - Стратегияи муносибат ба танзими байналмилалии маводҳои
химиявӣ

СГС - Ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи глобалӣ системаи тансиф ва тамғагузории
маводҳои химиявӣ

Маводҳои химиявӣ як қисми ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошанд. Ҳамаи ҷисмҳо аз
моддаҳои химиявӣ иборатанд, дар тайёр намудани ҳар як маводи саноатӣ аз
маводҳои химиявӣ истифода шудааст. Бисёри маводҳои химиявӣ, агар онҳо
мувофиқи мақсад дуруст истифода шаванд ба бехтар намудани сифати
зиндагӣ, саломатӣ ва некӯахлоқӣ мусоидат менамоянд. Вале ҳастанд
маводҳои химиявии хатарнок, ки ҳангоми риоя накардани қоидаҳои танзим
метавонанд ба саломатӣ ва мӯҳити атроф таъсири фалокатовар расонанд.

Яввалин маротиба дар сатҳи олии байналмилалӣ, масъалаи идоракунии
маводҳои химиявӣ дар ҳуҷҷати асосии «Повестка Дня на 21-й век», ки дар
Конфронси Созмони Милалӣ Муттаҳид (СММ) оид ба мӯҳити атроф ва
рушд (Рио-де-Жанейро, 1992) қабул шуда буд, шарҳ дода шуд. Се бобби ин
(19-21) ҳуҷҷат бевосита ба идоракунии бехатари экологии маводҳои химиявӣ
ва партовҳо бахшида шудааст. Дар бобби 19 «Идоракунии бехатари
экологии истифодаи маводҳои химиявии захрнок, ҳамчунон аз байн бурдани
гардиши байналмилалии ғайриқонунии маҳсулотҳои захрнок ва хатарнок»
таҳияи барномаҳо дар шаш самт, аз ҷумла фаъолияти мувофиқашуда оид ба
тансиф ва тамғагузории маводҳои химиявӣ, мубодилаи ахборот оиди
маводҳои химиявии захрнок ва хатарҳои ба он алоқаманд, пешниҳод
мешавад.

Соли 2002-ум дар Саммити умумиҷаҳонии СММ дар бораи рушди устувор
дар Йоханнесбург (ЮАР) Нақшаи иҷроии қарорҳо қабул гардид, ки дар он
Мақсади 2020 сол «Минимизатсияи асари негативӣ аз таъсири маводҳои
химиявӣ ба саломатӣ ва мӯҳити атроф» махсус қайд карда шуд. Барои иҷрои
ӯҳдадориҳо оид ба идоракунии маводҳои химиявӣ, дар ҳуҷҷати Ҷамъбасти
Саммити умумиҷаҳонии СММ дар бораи рушди устувор (2002) Стратегияи
муносибат ба танзими байналмилалии маводҳои химиявӣ (СМТБМХ) таҳия
ва ба имзо расид. СМТБМХ аввалин бор ташкилҳои стратегияи комплексӣ
ва нақшаи амалиётро барои таъмини бехатарии химиявӣ имконият дод.

Дар ҳуҷҷати ҷамъбасти Конфронси СММ оид ба рушди устувор (РИО=20)
«Ояндае, ки мо мехоҳем» (2012) дар қисми «Маводҳои химиявӣ ва партовҳо»
(статяҳои 213-223) бори дигар тарафдорӣ ҳамаи мамлакатҳо оиди
амалигардонии СМТБМХ ва Мақсади 2020 сол тасдиқ гардид.

Хуччатҳои байналмилалӣ дар боло зикргардида рушди бехатари экологии алтернативии маводҳои хатарноки химиявиро дар маҳсулот ва чараён, баҳодихии хатар, маълумотдиҳии ҷомеа ва зиёдкунии масъулияти истехсолкунандаро ҳавасманд мегардонанд.

СМТБМХ дар принципҳои калидии зерин асос ёфтааст:

- принципи эҳтиёткорӣ,
- принципи ивазкунии бехатар,
- принципи «ифлоскунанда пардохт мекунад»,
- принципи «ҳукуки доништан»,
- принципи дурқардани маводҳои химиявии хатарнок дар асоси тансифи хатарнокӣ ва риояи ҳукуки ҷомеа.

Қорӣ намудани Ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи глобалӣ системаи тансиф ва тамғагузори маводҳои химиявӣ (СГС) – яке аз вазифаҳои асосии СМТБМХ мебошад. Ҳамроҳ намудани СГС дар СМТБМХ ишора ба тарафдории байналмилалӣ зарурияти мустақкам намудани потенциали СГС ва қорӣ намудани муқаррароти он дар стратегияҳои идоракунии маводҳои химиявӣ ва дар барномаҳои миллии рушд мебошад. СГС-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон ҳамчун асбоби қорӣ намудани қатъномаҳои юридикӣ байналмилалӣ дар бораи маводҳои химиявӣ ба монанди Конвенсияи Роттердамӣ, Базелӣ, Стокгольмӣ, Конвенсия 170 Ташкилоти байналмилалӣ меҳнат ва Протоколи Монреалӣ истифода бурд.

Ҳамоҳангсозӣ дар сатҳи глобалӣ системаи тансиф ва тамғагузори маводҳои химиявӣ (СГС) воситаи асосии мебошад, ки мамлакатҳо метавонанд онро барои таҳияи системаи хабардиҳӣ дар бораи хатарнокии химикатҳо ва барои қорӣ намудани барномаҳои бехатарии химиявии саросарӣ ҳамчун асос истифода баранд. Ҷунин фаъолият қадами муҳим дар ҳамоҳангсозии тансифи миллии химикатҳои хатарнок дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. СГС ҳамаи маводҳои хатарноки химиявиро дарбар мегирад, моеъҳои омехта ва аралашҳо, ҳамчунин тамғагузори онҳо ва шиносномаҳои бехатарӣ, ки дар он бояд ахборот дар бораи зинаи хатари онҳо дарҷ гардида бошад. Одамоне, ки ин химикатҳоро истифода мебаранд, метавонанд ҳангоми зарурият худ ва муҳити атрофро ҳимоят намоянд. Қорӣ намудан дар сатҳи миллий қоидаи ягонаи тансиф ва тамғагузори маводҳои химиявӣ мутобиқ бо СГС, яке аз вазифаҳои асосии бехатарии муносибат бо ифлоскунандагони химиявӣ мебошад.

Қорӣ намудани СГС ва самаранок маълумотдиҳӣ дар бораи хатари химиявӣ, истифодаи имкониятҳо ва потенциали се субектро: ҳукумат, саноат ва ҷомеаи шаҳрвандиро металабад. Муҳим инчунин фаъолияти қори соҳибқоронро ба роҳ мондан аст. Яқдигарро пурра намуда, онҳо метавонанд ба қорӣ намудани СГС дар ҳама секторҳои иҷтимоӣ иқтисодии мамлакат мусоидат намоянд.

Шакли охирини СГС дар соли 2007 аз тарафи Комиссияи Аврупои ҷоп шудааст, аз ҳамин лаҳза қонунгузори мамлакатҳо оиди ҳифзи муҳит вобаста ба стандартҳои СГС аз нав боздид шуда, реестри химикатҳо дар бозорҳо таҳия шуда, сомонии маҳсулоти оиди химикатҳо қушода шудааст.

Лоихаи «Дастгирии СМТБМХ ва амалишавии стратегияи СГС дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар Тоҷикистон бо дастгирии ЮНЕП/ЮНИТАР дар давраи 2014-2015 солҳо амали мегардад, барои таҳлили ҳолати хатари ифлоскунандагони химикӣ ва амалишавии СГС дар сатҳи миллий, равона карда шудааст. Лоиха яке аз аввалин дар ҷумҳуриҳои баъдишуравӣ мебошад ва мақсади умумии он таҳияи лоихаи стратегияи СГС, ҳамоҳангсозии фаъолият оиди бехатарии химиявӣ бо ҳамаи шарикони ҳавасманд, маълумотдиҳии ҳамаи секторҳои ҷомеа, муҳофизати саломатии инсон ва муҳити атроф аз маводҳои хатарноки химиявӣ.

Вазифаи лоиха:

- ҷалб ва ҳамоҳангсозии тарафҳои ҳавасманд
- таҳияи лоихаи миллии СГС (ҳамчунин тайёр намудани таҳлили масъалаҳо)
- омӯзондан, гузаронидани тренингҳо СГС
- дастгирии фаъолият оиди маълумотнокӣ ва омӯзиш барои қорандони саноат, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар секторҳо
- ташкили семинарҳои миллий бо мақсади муҳокимаи Стратегияи СГС
- барқарор намудани шабака ва робитаи шарикони минтақавӣ ва байналмилалӣ

Лоиха ҳамаи тарафҳои ҳавасмандро барои фаъолияти зерин ҷалб менамояд:

- имконияти амалисозии СМТБМХ дар Тоҷикистон аз ҳисоби дастгирии потенциали СГС
- кӯмаки тарафдории миллий барои амалисозии СГС дар Тоҷикистон
- баланд бардоштани маълумотнокӣ ва омӯзиши асбобҳои СГС барои шахсоне, ки қарор қабул мекунад ва дигар тарафҳои ҳавасманд барои баланд бардоштани потенциали амалишавии СМТБМХ ва тезонидани дастовардҳои рушди устувори Тоҷикистон.
- Ҳавасмандии амалишавӣ дар мамлакат қатъномаҳои химикӣ байналмилалӣ: Базелӣ, Роттердамӣ, Стокгольмӣ, Протоколи Монреалӣ, ки ба эҷоди тансиф ва тамғагузори ифлоскунандагони химикӣ равонаанд.

Ба самтҳои стратегияи асосии фаъолияти лоиха дар Тоҷикистон дохил мешаванд:

- ✓ Таҳия/аз нав дида баромадани тансифи миллии маводҳои химиявӣ ва муайян намудани талабот бо мақсади оқилона истифода намудани маводҳои химиявӣ. Таҳияи Стратегияи миллии воридкунии СГС, маълум намудани масъалаҳои вобаста ба фуруши маводҳои химиявӣ, ки барои муайян намудани талабот ва истифодаи маводҳои

химиявӣ ва Ҳамоҳангсозии амали намудани СГС ва идоракунии маводҳои химиявӣ кӯмак мерасонад.

- ✓ Вусъат ва мустаҳкам намудани институтҳои миллии Ҳамоҳангсозии маводҳои химиявӣ, нақшаҳо, барномаҳо ва ҷорабиниҳо оиди амалишавии СМТБМХ, таъя ба корҳои анҷомдода оиди амалишавии қатъномаҳои байналмилалӣ, мубодилаи дониш ва ахборот.
- ✓ Гузаронидани таҳлил, Ҳамоҳангсозии байниидоравӣ ва иштироки ҷомеа дар самти овардани шароит барои амалишавии СМТБМХ бо роҳи интегратсияи идоракнии маводҳои химиявӣ дар стратегия ва барномаҳои милӣ.

Натиҷаҳои интизориҳои лоиҳа:

- Ҳамоҳангсозии байни вазорату идораҳои ҳавасманд оиди иҷрои СМТБМХ ва стратегияи СГС пурзӯр карда шуд
- Лоиҳаи Стратегияи миллии СГС таҳия ва муҳокима шуд
- Кормандони давлатӣ ва шахсони ҳавасманд бо асбобҳои СГС омӯзонидани шуданд
- Маъракаи маърифати ва тренингиҳо барои кормандони саноат, хоҷагии қишлоқ, ташкилотҳои ҳифзи меҳнат ва ҷомеа гузаронида шуданд
- Семинари милӣ оиди СГС гузаронида шуд
- Ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ иоди масъалаҳои амалишавии СГС ва СМТБМХ дар Тоҷикистон пурзӯр карда шуданд

Ба паст намудани зарар аз ифлоскунандаҳои химиявӣ ҳангоми доштани ахборотҳои фаҳмо ва дастрас метавон расид. Замимаҳои ранга ба бюллетени ахбороти мазкур аз рамз, пиктограммаҳо, маълумот оиди тансиф ва тамғагузори маводҳои химиявӣ дар маводҳои истеъмолӣ ва истеҳсолӣ маълумот медиҳад.

Суроғаи иҷрокунандагони лоиҳа:

Ташкилоти экологии «Фонди дастгирии ташаббусҳои шахрвандӣ»

Тоҷикистон, Душанбе,

Тел: (99237) 2215857

Website: www.fsci.tj


ТАБЛИЦА ВРЕДНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ	E123	E510	E513E	E527				
ОПАСНЫЕ	E102	E110	E120	E124	E127	E129	E155	E180
	E201	E220	E222	E223	E224	E228	E233	E242
	E400	E401	E402	E403	E404	E405	E501	E502
	E503	E620	E636	E637				
КАНЦЕРОГЕННЫЕ	E131	E142	E153	E210	E212	E213	E214	E215
	E216	E219	E230	E240	E249	E280	E281	E282
	E283	E310	E954					
РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА	E338	E339	E340	E341	E343	E450	E461	E462
	E463	E465	E466					
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	E151	E160	E231	E232	E239	E311	E312	E320
	E907	E951	E1105					
РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА	E154	E626	E627	E628	E629	E630	E631	E632
	E633	E634	E635					
ДАВЛЕНИЕ	E154	E250	E252					
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ	E270							
ЗАПРЕЩЕННЫЕ	E103	E105	E111	E121	E123	E125	E126	E130
	E152	E211	E952					
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ	E104	E122	E141	E171	E173	E241	E477	

Острая пероральная токсичность					
	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4	Класс 5
LD ₅₀	≤ 5 мг/кг	> 5 и ≤ 50 мг/кг	> 50 и ≤ 300 мг/кг	> 300 и ≤ 2000 мг/кг	> 2000 и ≤ 5000 мг/кг
Пиктограмма					Нет символа
Сигнальное слово	Опасно	Опасно	Опасно	Осторожно	Осторожно
Краткая информация об опасности	Смертельно при проглатывании	Смертельно при проглатывании	Токсично при проглатывании	Вредно при проглатывании	Может быть вредно при проглатывании

Нагрузка отходов на организм

Проблемы со здоровьем, присущие рабочим по уборке отходов и людям, живущим недалеко от полигонов отходов и мусоросжигательных заводов



Пиктограммы и классы опасности СГС

— Окисляющая химическая продукция	— Воспламеняющаяся химическая продукция — Саморазлагающаяся химическая продукция — Пирофорная химическая продукция — Самонагревающаяся химическая продукция — Продукция, выделяющая легковоспламеняющиеся газы — Органические пероксиды	— Взрывчатая химическая продукция (только подклассы 1.1 – 1.4) — Саморазлагающаяся химическая продукция — Органические пероксиды
— Продукция, обладающая острой токсичностью (опасно)	— Продукция, коррозионная для металлов — Продукция, разъедающая кожу — Продукция, вызывающая серьезное поражение / раздражение глаз	— Газы под давлением
Продукция: — обладающая канцерогенными свойствами — вызывающая сенсибилизацию дыхательных путей — обладающая токсичностью для репродуктивной системы — обладающая токсичностью для органов-мишеней — обладающая мутагенными свойствами — обладающая опасностью при аспирации	Продукция, обладающая токсичностью для водных организмов: — острой — хронической	Продукция: — вызывающая раздражение кожи / глаз — вызывающая сенсибилизацию кожи — обладающая острой токсичностью (вредно) — обладающая опасностью для озонового слоя

Поддержка СПМРХВ и реализация СГС стратегии в Республике Таджикистан

СПМРХВ - Стратегический подход к международному регулированию химических веществ

СГС - Гармонизированная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ

Химические вещества являются частью нашей повседневной жизни. Любая материя состоит из химических веществ, изготовление практически каждого промышленного товара предполагает использование химических веществ. Многие химические вещества, если они используются надлежащим образом, в значительной степени способствуют улучшению качества жизни, здоровья и повышению уровня благополучия. Но есть чрезвычайно опасные химические вещества, которые в случае не отвечающего правилам регулирования могут пагубно влиять на наше здоровье и окружающую среду.

Впервые на высоком международном уровне проблемы управления химическими веществами были освещены в фундаментальном документе «Повестка Дня на 21-й век», принятом на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Три главы (19-21) этого труда непосредственно посвящены вопросам экологически безопасного управления химическими веществами и отходами. В Главе 19 «Экологически безопасное управление использованием токсичных химических веществ, включая предотвращение незаконного международного оборота токсичных и опасных продуктов» предлагается разработка шести программных областей, в том числе согласование деятельности по классификации и маркировке химических веществ, обмен информацией о токсичных химических веществах и связанных с ними опасностях.

В 2002 году на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) был принят План выполнения решений, в котором была особо выделена Цель 2020 года «Минимизации негативных эффектов от воздействия химических веществ на здоровье и окружающую среду». Для выполнения обязательств по регулированию химических веществ, в Итоговом документе Всемирного саммита ООН по устойчивому развитию (2002) был разработан и подписан Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ). СПМРХВ впервые позволил сформировать комплексную стратегию и план действий для обеспечения химической безопасности.

В заключительном документе Конференции ООН по устойчивому развитию (РИО+20) "Будущее, которого мы хотим" (2012) в разделе «Химические

Примеры транспортных пиктограмм		
 - Воспламеняющиеся газы - Воспламеняющиеся аэрозоли	 - Воспламеняющиеся твердые вещества - Саморазлагающиеся вещества и смеси	 - Пирофорные твердые вещества - Пирофорные жидкости - Самонагревающиеся вещества и смеси
 Вещества и смеси, при контакте с водой выделяющие воспламеняющиеся газы	 - Окисляющие газы - Окисляющие жидкости - Окисляющие твердые вещества	 - Саморазлагающиеся вещества и смеси (тип B) - Органические пероксиды
 Взрывчатые вещества (подкласс 1.4)	 Взрывчатые вещества (подкласс 1.5)	 Взрывчатые вещества (подкласс 1.6)
 Газы под давлением	 - Острая токсичность: пероральная - Острая токсичность: дермальная - Острая токсичность: ингаляционная	 - Вызывает коррозию металлов - Вызывает разъедание / раздражение кожи
 - Токсичность для водной среды (острая) - Токсичность для водной среды (хроническая)	 Органические пероксиды	

вещества и отходы» (статьи 213-223) была вновь подтверждена приверженность правительств всех стран к реализации СПМРХВ и Цели 2020 года.

Вышеназванные международные документы стимулируют развитие экологически безопасных альтернатив опасным химическим веществам в товарах и процессах, оценку риска, информирование общественности и расширение ответственности производителей.

СПМРХВ основан на следующих ключевых принципах:

- принцип предосторожности,
- принцип безопасного замещения,
- принцип «загрязнитель платит»,
- принцип «право знать»,
- принцип ликвидации опасных химических веществ на основе классификации опасности и соблюдения прав общественности.

Внедрение Гармонизированной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС) – одна из главных задач СПМРХВ. Включение СГС в СПМРХВ указывает на международное признание необходимости укрепления потенциала СГС и внедрения ее положений в стратегии управления химическими веществами и в национальные программы развития. СГС может использоваться в качестве инструмента внедрения в Таджикистане таких международных юридически обязательных соглашений, как: Роттердамская, Базельская и Стокгольмская Конвенции, Конвенция 170 Международной организации труда, Монреальский Протокол

Глобальная Гармонизированная Система Классификации и Маркировки Химических Веществ является важным инструментом, который страны могут использовать для разработки системы оповещения об опасных химикатах, сделав её основой для создания широкомасштабных программ химической безопасности. Данная деятельность является важным шагом в гармонизации национальной классификации опасных химикатов соответствующим мировому уровню. СГС охватывает все опасные химические вещества, разбавленные растворы и смеси, включая их маркировку и паспорта безопасности, в которых должна быть указана информация о степени их опасности. Люди, использующие данные химикаты, смогут при необходимости защитить себя и окружающую среду. Внедрение на национальном уровне единого инструмента правил классификации и маркировки химических веществ, соответствующих СГС, становится одной из важных задач по безопасному обращению с химическими загрязнителями.

Внедрение СГС и эффективное информирование о химической опасности требует использования возможностей и потенциала трех основных участвующих субъектов: правительство, промышленность и гражданское общество. Важно также наладить работу с бизнесом. Дополняя друг друга, они могут

содействовать последовательному внедрению СГС во всех секторах социально-экономического комплекса страны.

Окончательный вариант СГС был опубликован Европейской Комиссией в 2007г., с этого времени стал происходить пересмотр природоохранного законодательства стран в соответствии со стандартами СГС, подготовка реестра химикатов, имеющихся на рынке, и открытие специального сайта по химикатам. Проект «Поддержка СПМРХВ и реализация СГС стратегии в Республике Таджикистан», осуществляемый в Таджикистане при поддержке ЮНЕП/ЮНИТАР в период 2014-2015гг., направлен на проведение анализа состояния опасности химических загрязнителей и реализации СГС на национальном уровне. Проект является одним из первых на постсоветском пространстве, общая цель которого – разработка стратегии СГС, координация действий по химической безопасности со всеми заинтересованными сторонами, информирование всех секторов общества, защита здоровья человека и окружающей среды от опасных химических веществ.

Задачи проекта:

- вовлечение и координация заинтересованных сторон
- разработка проекта Стратегии по реализации национальной СГС (включая подготовку ситуационного анализа проблем)
- обучение, проведение тренингов по СГС
- поддержка деятельности по повышению осведомленности и обучению для промышленности, гражданского общества и других секторов
- организация национального семинара с целью обсуждения Стратегии СГС
- установление региональной и международной партнерских сетей и коммуникаций

Проект будет способствовать вовлечению всех заинтересованных сторон для осуществления следующих действий:

- возможность реализации СПМРХВ в Таджикистане за счет поддержки создания потенциала СГС
- содействие национальной приверженности для реализации СГС в Таджикистане
- повышение осведомленности и обучение инструментам СГС лиц, принимающих решение, и других заинтересованных сторон для повышения потенциала реализации СПМРХВ и ускорения достижения устойчивого развития Таджикистана.
- стимулирование реализации в стране международных химических соглашений: Базельская, Роттердамская, Стокгольмская Конвенции, Монреальский протокол, сфокусированных на создание классификации и маркировки химических загрязнителей.

К важным стратегическим направлениям деятельности проекта в Таджикистане относятся:

- ✓ Разработка/обновление имеющейся национальной классификации химических веществ и определение потребностей с целью рационального управления химическими веществами. Разработка Национальной Стратегии внедрения СГС, выявление проблем, связанных с торговлей химическими веществами, что поможет определить потребности в использовании химических веществ и региональную координацию по внедрению СГС и управлению химическими веществами.
- ✓ Развитие и укрепление национальных институтов регулирования химических веществ, планов, программ и мероприятий по осуществлению СПМРХВ, опираясь на проведенные работы по реализации международных химических соглашений, обмен знаниями и информацией.
- ✓ Проведение анализа, межведомственной координации и участия общественности, направленных на создание условий для реализации СПМРХВ путем интеграции управления химическими веществами в национальные стратегии и программы.

Ожидаемые результаты проекта:

- Усилена координация между заинтересованными министерствами и ведомствами по осуществлению СПМРХВ и СГС стратегии
- Проект Национальной СГС стратегии разработан и обсужден
- Правительственные чиновники и заинтересованные лица обучены инструментам СГС
- Проведены просветительские кампании и тренинги для работников промышленности, сельского хозяйства, организаций по защите труда, общественности
- Проведен национальный семинар по СГС
- Усилено региональное и международное сотрудничество по вопросам реализации СГС и СПМРХВ в Таджикистане

Снижение ущерба от химических загрязнений можно достичь при наличии ясной и доступной информации. Цветные вкладки к данному информационному бюллетеню демонстрируют принятые на международном уровне символы, пиктограммы, данные по классификации и маркировке химических веществ в товарах потребления и производства.

Контакты исполнителей проекта:

Экологическая организация «Фонд поддержки гражданских инициатив»
Таджикистан, Душанбе,
тел: (99237) 2215857
Website: www.fsci.tj